


**Вал 6317-2218010-10, 642505-2218010, 642508-2218010,
63031-2205006-32,**



Минск, Беларусь

Наш сайт: www.kard.by Эл.почта: tehcar@tut.by

Предлагаем: Карданные валы и Карданные передачи -
К отечественной грузовой и сельхозтехнике -
МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, БЕЛАЗ, МОАЗ, МЗКТ и т.д.
Автобусам: ПАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, ИКАРУС, АМАЗ и т.д.
Производства БелКард и РФ - в наличии и (под заказ 1-5 дней)
Помощь в приобретении карданов, снятых с производства
Также: Карданные крестовины, Фланцы, Шлицевые, Промопоры и т.д.

В продаже к а/м МАЗ: Балансиры, Оси, Барабаны, ПГУ, Подушки, РДВ,
Рессоры, Редукторы, Картеры, Корзины сцепления(диски), Шкворни,
Шарниры, Штанги, Тяги (наконечники), Тормозные камеры, Турбины и т.д.
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ.

Подробная информация и цены на сайте: www.kard.by

"Универсал ЮНИТ" 375(44)7-136-209; 375(17)307-87-53; т.ф.375(17)307-83-39.

АВТОМОБИЛИ МАЗ

- 101-2205010-11 Вал кард. АМАЗ
- 101-2205010-21 Вал кард. АМАЗ
- 101-2205010-50 Вал кард. АМАЗ
- 101-2205010-70 Вал кард. АМАЗ
- 103-2205010-61 Вал кард. АМАЗ
- 103-2205010-70 Вал кард. АМАЗ
- 103Н-2205010 Вал кард. АМАЗ
- 104-2205010-30 Вал кард. АМАЗ
- 151-2201010-10 Вал кард. АМАЗ
- 200-2201010-08 Вал карданный
- 205-2201010-17 Вал карданный
- 4370-2201006 Передача карданная
- 4370-2201006-010 Передача карданная
- 4370-2201006-060 Передача карданная
- 4370-2201006-070 Передача карданная
- 437030-2201006 Передача карданная
- 437030-2201006-010 Передача карданная
- 4371Р2-2201006-000 Передача карданная

4371P2-2201006-010 Передача карданная
4371W1-2201006-000 Передача карданная
4570-2201010 Вал карданный
457040-2201010 Вал карданный
500-2201010-16 Вал карданный
500A-2201010-02 Вал карданный
500A-2201010-07 Вал карданный
500A-2201010-10 Вал карданный
501-2201010-08 Вал карданный
501-2203010-08 Вал карданный
503-2201010-16 Вал карданный
503A-2201010-02 Вал карданный
509-2201010-10 Вал карданный
509-2203010-05 Вал карданный
509-2218010-01 Вал карданный
509П-2218010-13 Вал карданный
5309-2201010 Вал карданный
531605-2218010 Вал карданный
533602-2201006-010 Передача карданная
533602Г-2201006 Передача карданная
533603-2201006-010 Передача карданная
533603-2201006-020 Передача карданная
533605-2201006 Передача карданная
533605-2201006-010 Передача карданная
533605-2201006-011 Передача карданная
53361-2201006-20 Передача карданная
53361-2201010-11 Вал карданный
53361Г-2201006 Передача карданная
53361Г-2201006-10 Передача карданная
53361Г-2201006-30 Передача карданная
5336-2201006-02 Передача карданная
5336-2201006-10 Передача карданная
53362-2201006-20 Передача карданная
53362Г-2201006-01 Передача карданная
53366-2201006-10 Передача карданная
53366Г-2201006-01 Передача карданная
5336Г-2201006-02 Передача карданная
533703-2201006 Передача карданная
533703-2201006-010 Передача карданная
533703-2218010-01 Вал карданный
533703Г-2201006 Передача карданная
5337-2201006-20 Передача карданная
53372-2218010-10 Вал карданный
533742Г-2201006 Передача карданная
5337Г-2201006-02 Передача карданная
5337Г-2201006-11 Передача карданная
534003-2201006 Передача карданная
534005-2201006-010 Передача карданная
534008-2201006-030 Передача карданная
534008-2201010 Вал карданный
534008-2201010-02 Вал карданный
543203-2201006 Передача карданная
543203-2201006-010 Передача карданная
543203-2201006-020 Передача карданная
54321-2201010-02 Вал карданный
54321-2201010-12 Вал карданный
5432-2201010-03 Вал карданный
5432-2201010-10 Вал карданный
543224-2201010 Вал карданный
54325-2201010-02 Вал карданный
54325-2201010-10 Вал карданный
54326-2201010-02 Вал карданный
543265-2201010 Вал карданный
543268-2201010 Вал карданный
54328-2201006-10 Передача карданная
~~54328-2201010-02 Вал карданный~~
54328-2201010-10 Вал карданный
54328Г-2201006-01 Передача карданная
54329-2201006-10 Передача карданная

54329Г-2201006-01 Передача карданная
543303-2201010-010 Вал карданный
543405-2218010 Вал карданный
54341-2201010-02 Вал карданный
54341-2201010-10 Вал карданный
5434-2203010-03 Вал карданный
5434-2203010-10 Вал карданный
5434-2218010-10 Вал карданный
5434-2218010-20 Вал карданный
5434-4502010-21 Вал карданный
544003-2201006 Передача карданная
544008-2201010-01 Вал карданный
54401-2201010 Вал карданный
54401-2201010-010 Вал карданный
54401-2201010-02 Вал карданный
54401-2201010-020 Вал карданный
54401-2201010-030 Вал карданный
544021-2201010-03 Вал карданный
5440-2201010 Вал карданный
5440-2201010-03 Вал карданный
54402-2201010 Вал карданный
54402-2201010-02 Вал карданный
544022-2201010-02 Вал карданный
5440A9-2201010 Вал карданный
5440A9-2201010-01 Вал карданный
55105-2205011 Вал карданный
551605-2205010-030 Вал карданный
551608-2205006-011 Передача карданная
551608-2205006-020 Передача карданная
551608-2205006-021 Передача карданная
5516-2205010-02 Вал карданный
5516-2205010-10 Вал карданный
5516-2205010-21 Вал карданный
5516-2205010-30 Вал карданный
5516-2205010-80 Вал карданный
5516-2205010-90 Вал карданный
551634-2205010 Вал карданный
551639-2205010 Вал карданный
551639-2205010-01 Вал карданный
551654-2205010 Вал карданный
551654-2205010-01 Вал карданный
555002-2201010 Вал карданный
555003-2201010 Вал карданный
5551-2201010-03 Вал карданный
5551-2201010-10 Вал карданный
555140-2201006-010 Передача карданная
55514-2201006-10 Передача карданная
55514-2201010-02 Вал карданный
55514-2201010-10 Вал карданный
630108-2201006 Передача карданная
6301-2205010-01 Вал карданный
6301-2205010-10 Вал карданный
6301-2205010-12 Вал карданный
630303-2205006-010 Передача карданная
630305-2205006 Передача карданная
630305-2205006-01 Передача карданная
630305-2205006-010 Передача карданная
630305-2205006-011 Передача карданная
630305-2205006-020 Передача карданная
630305-2218010 Вал карданный
63031-2202010-30 Вал карданный
63031-2205006-02 Передача карданная
63031-2205006-20 Передача карданная
63031-2205006-22 Передача карданная
63031-2205006-30 Передача карданная
~~63031-2205006-32 Передача карданная~~
63031-2205006-50 Передача карданная
63031-2205010-02 Вал карданный
63031-2205010-10 Вал карданный

63031-2205010-12 Вал карданный
63031-2205010-30 Вал карданный
63031-2205010-52 Вал карданный
6303-2201010-03 Вал карданный
6303-2205006 Передача карданная
6303-2205006-10 Передача карданная
6303-2205006-20 Передача карданная
630365-2205006 Передача карданная
6303A5-2205006 Передача карданная
6303Г-2201006-01 Передача карданная
6303Г-2201006-21 Передача карданная
631208-2205006 Передача карданная
631208-2205006-010 Передача карданная
631208-2205006-012 Передача карданная
631208-2205006-02 Передача карданная
631208-2205006-020 Передача карданная
631208-2205006-022 Передача карданная
631208-2205006-031 Передача карданная
631208-2205006-050 Передача карданная
631208-2205006-051 Передача карданная
631208-2205010-032 Вал карданный
6312A5-2205006 Передача карданная
6312A5-2205006-01 Передача карданная
631705-2203010 Вал карданный
631705-2203010-10 Вал карданный
631705-2205006 Передача карданная
631705-2205010 Вал карданный
63171-2205010-01 Вал карданный
63171-2205010-10 Вал карданный
63171-2205010-14 Вал карданный
63171-2205010-20 Вал карданный
6317-2203010-02 Вал карданный
6317-2203010-10 Вал карданный
6317-2205010-01 Вал карданный
6317-2205010-10 Вал карданный
6317-2205010-14 Вал карданный
6317-2218010-01 Вал карданный
6317-2218010-10 Вал карданный
6317-4502010-21 Вал карданный
6418-2203010 Вал карданный
6418-2205010 Вал карданный
642208-2205010 Вал карданный
642208-2205010-010 Вал карданный
642208-2205010-021 Вал карданный
64221-2201010-01 Вал карданный
64221-2205010-02 Вал карданный
64221-2205010-12 Вал карданный
64221-2205010-20 Вал карданный
64221-2205010-23 Вал карданный
64221-2205010-30 Вал карданный
64221-2205010-34 Вал карданный
64221-2205010-99 Вал карданный
6422-2205010-02 Вал карданный
6422-2205010-03 Вал карданный
6422-2205010-10 Вал карданный
6422-2205010-30 Вал карданный
64226-2201010-02 Вал карданный
64226-2205010-02 Вал карданный
64226-2205010-06 Вал карданный
64229-2205010-02 Вал карданный
64229-2205010-10 Вал карданный
642505-2218010 Вал карданный
642508-2218010 Вал карданный
642550-2205010 Вал карданный
642550-2205010-01 Вал карданный
~~64255-2205010 Вал карданный~~
64255-2218010 Вал карданный
643008-2205010 Вал карданный
643008-2205010-01 Вал карданный

643008-2205010-011 Вал карданный
 643008-2205010-020 Вал карданный
 64301-2205010 Вал карданный
 6430-2201010 Вал карданный
 64302-2205010 Вал карданный
 643068-2205010 Вал карданный
 650108-2205010 Вал карданный
 650108-2205010-01 Вал карданный
 650108-2205010-010 Вал карданный
 650108-2205010-011 Вал карданный
 6501A3-2201006-020 Передача карданная
 651705-2218010 Вал карданный
 652518-2218010-01 Вал карданный
 Т3-2205010-01 Вал карданный
 АВТОМОБИЛИ МАЗ-МАН
 543265-2201010-032 Вал карданный
 543265-2201010-042 Вал карданный
 630368-2205010-01 Вал карданный
 642268-2205010-012 Вал карданный
 642269-2205010-012 Вал карданный
 МЗКТ
 547A-2205010-03 Вал карданный
 6525-2201010-01 Вал карданный
 652714-2205010 Вал карданный
 6527-2203010 Вал карданный
 69237-2202010-11 Вал карданный
 74131-2208010-02 Вал карданный
 74295-2218010-11 Вал карданный
 74296-2218010-01 Вал карданный
 79.001-90.40.000 Вал карданный
 79.001-92.00.500 Вал карданный
 79081-2218010-01 Вал карданный
 7911-2205010-02 Вал карданный
 7911-2205010-12 Вал карданный
 7911-2206010-02 Вал карданный
 79191-2204010-01 Вал карданный
 7922-2205010-01 Вал карданный
 79301-2205010-01 Вал карданный
 7930-2206010-01 Вал карданный
 7930-2218010-21 Вал карданный
 80071-2218010-01 Вал карданный
 80071-2227010-01 Вал карданный
 8021-2205010-01 Вал карданный
 ТЕХНИКА МАЗ
 522A-2201010-12 Вал карданный
 522A-2202010-12 Вал карданный
 529Г-2202010-05 Вал карданный
 546П-2202010-05 Вал карданный
 6401-2201010-03 Вал карданный
 69081-2201010-11 Вал карданный
 6908-2201010-11 Вал карданный
 6908-2203010-01 Вал карданный
 6908-2223010-01 Вал карданный
 7401-2201010 Вал карданный
 7505-2203010-01 Вал карданный
 АВТОМОБИЛИ БЕЛАЗ
 33521-2201006-01 Передача карданная
 33522-2201006 Передача карданная
 3353-2201006-01 Передача карданная
 531-2201010-03 Вал карданный
 540-2208012-03 Вал карданный
 540A-2208013 Шарнир
 548A-2201010-04 Вал карданный
 548A-2208013 Шарнир
 548A-2208014-01 Вал карданный
~~549-4250010-01 Вал карданный~~
 549-4250010-02 Вал карданный
 549Б-2119010-02 Вал карданный
 549В-4250010-02 Вал карданный

549B-4250010-03 Вал карданный
549B-4250010-04 Вал карданный
6411-2208010-01 Вал карданный
74211-2208010-01 Вал карданный
74211-2208010-03 Вал карданный
75211-2119010-02 Вал карданный
75211-2119010-01 Вал карданный
75211-4250010-01 Вал карданный
75214-4250010-01 Вал карданный
75214-4250010-03 Вал карданный
7522-2201010-02 Вал карданный
75231-2201010-02 Вал карданный
7523-2201010-12 Вал карданный
7540-2201010-03 Вал карданный
75473-2201010-02 Вал карданный
7548-2208014 Вал карданный
7548-2208014-01 Вал карданный
75482-2208014-02 Вал карданный
75482-2208014-03 Вал карданный
75482-2208014-11 Вал карданный
75491-2119010-01 Вал карданный
7555-2201010-02 Вал карданный
7555A-2201010-02 Вал карданный
7555B-2202010-10 Вал карданный
7555E-2202010-10 Вал карданный
7820-2208010-01 Вал карданный
7820-2208010-03 Вал карданный
7822-2202010-01 Вал карданный
БК7522-2201010-01 Вал карданный
В7522-2201010-02 Вал карданный
ИК7522-2201010 Вал карданный

Цена: **6 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Слава Слава

(044)7-136-209

Минск